

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

АМИТ Ховар аз 30.08.2019 №153

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1851/1-825	Сарраёсати иҷроии ҷазои ҷиноятӣ Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизоти техникӣ	Номгӯӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1852/1-826	МД “Боғи Парчами миллӣ”-и ДИПҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Хариди кучати гулҳои мавсимӣ	Номгӯӣ	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1853/1-827	Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода	227-66-60	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯӣ	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1854/1-828	Агентии назорати маводи нашъаовари назди ПҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Масолеҳи масрафӣ	Номгӯй	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1855/9-299	Маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳии дилу рағҳо	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои тиббӣ	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1856/9-300	Маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳии дилу рағҳо	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои тиббӣ	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
392/17-183	МД Театри намунавии минётураи “Ойина”-и назди Раёсати фарҳанги МИХД ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	13	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
329/17-144	Дастгоҳи Раиси ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯй	33	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
391/17-182	МД “Боғи Галаба” ва нигоҳдории ҷангал”-и МИХД ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Гулҳои мавсимии тубакӣ	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

387/12-23	Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	113	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
390/17-181	Муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумии махсус барои ношунавоёни ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	33	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
389/17-180	Муассисаи давлатии “Хонаи кӯдакони №1-и” ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	22	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
<p style="text-align: center;"><b>Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.</b></p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то <b>вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»</b> муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							

